

УДК8т1  
Ш-67

**Н.А. ШИРИНОВ**

## **ИНКИШОФИ ҒАЗАЛ ДАР АДАБИЁТИ АСРИ ХII**

Адабиёти форс-точик дар ин давра дар мамолики Шарқи наздик ва миёна доираҳои адабии Фазнаву Ҳинд, Мовароуннахру Ҳоразм, Ҳурисон, Эрони гарбӣ, Ироку Озарбойҷон ва Осиёи хурд рушд кардааст.

Агар асри X асри ташаккули жанри ғазал бошад ҳам, худи раванди ташаккули он нисбатан тӯл кашидааст. Ба ин маънӣ академик А. Мирзоев хеле хуб менависад, ки: «Протсесси ба як шакли хоси назм дохил шудани ғазал дар муддати кӯтоҳе анҷом наёфтааст, балки вай натиҷаи маҳсули фаъолияти як-чандасраи сухансароён мебошад, ки дар ҳар як аср хиштҳое барои ин мучас-самаи назм ниҳодаанд. Вале асри Рӯдакиро марҳалаи аввалини ин протсесс бояд шуморид, зоро аз ин давра ба байд сар карда, на ин ки қалимаи ғазал баъзан дар назм зоҳир шудан мегирад, балки осори шеърии аз он давра бокимонда низ шурӯъ шудани ҳамин протсесро нишон медиҳад» [3, с. 28].

Бузургтарин олимӣ соҳа Шиблии Нӯъмонӣ дар асри X дар замони Рӯдакӣ мавҷуд будани ғазалро тасдиқ намуда, таъкид мекунад, ки «дар замони ў, (яъне, Рӯдакӣ – Н.Ш.) синфи ғазал мустақиллан ба вучуд омада» [6, с.38]. Ба андешаи мо, Шиблии Нӯъмонӣ вожаи синфро ба маъни жанр ба кор бурдааст. Тибқи қазовати Забехуллоҳ Сафо, «Шеъри форсӣ дар нимаи дувуми қарни панҷум ва қарни шашум то оғози қарни ҳафтум аз ҳама ҳайс дар мароҳили камол ва макрун ба танаввӯъу таҳаввул будааст. Нахустин амре, ки дар шеъри форсии ин аҳд метавонад мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирад, он аст, ки сабки шеъри форсӣ дар ин давра дар сайри такомуле хос қарор гирифта буд» [5, с.359]. Ин худ гувоҳи истиқоли қулли жанрҳо ва ҷузъи таркибии давовин қарор гирифтани онҳо мебошад.

Яке аз ҷиддитарин ҳусусияти ашъори шуарои садаи XII он аст, ки шуарои яккатоз дар ин давр асосан зуҳур кардаанд. Ҳарчанд дар асрҳои X-XI ин падида ҷузъ-ҷузъ поягузорӣ шудааст. Фаразан, ҳар гоҳ ҳамоса ба забон оварда шавад, ҳатман Фирдавсӣ пеши назар меояд, ҳол он ки то ў беш аз 15 асари ҳамосӣ рӯйи кор омадааст. Ё худ ҳар гоҳ қасида гуфта шавад, ҳатман Ӯнсурӣ ба ёд мерасад ва гайра. Вале дар асри XII ин доира вусъати тоза қасб мекунад. «Дар ин давра, - менависад Забехуллоҳ Сафо, - шуаро на танҳо ба танаввӯъ дар сабк алоқа доштанд, балки танаввӯъ дар матолибу мавзӯоти шеър ҳам мавриди таваҷҷӯҳи онҳо будааст. Шояд яке аз иллати умдаи ин амр он бошад, ки то авоҳири ин давра иддае аз гӯяндагони бузурги форсизабон ҳар як дар матлабе аз матолиби шеър шӯҳрат ёфта ва устоди мусаллам шинохта шуда буданд. Масалан, Фирдавсӣ дар ҳамоса, Ӯнсурӣ дар мадҳ ва Саной дар вазъу ҳикмат ва ирфон масал гардида буданд ва шоирие меҳост байд аз ин устодон қасби шӯҳрат кунад,

---

ногузир буд дар ҳар як аз матолиб дунболи кори он устодонро бигирад ва монанди онон изхори маҳорат дар чанд фан аз фунун кунад, то ўро низ ба устодӣ бишиносанд ва ҳол он ки фусаҳои қадим танҳо ба ихтисос дар як мавзӯй изхори алоқа мекарданд ва ҳамин амр василаи камоли онон дар он мешуд» [5, с.353].

Маълум аст, ки оид ба мавҷудияти ғазал дар асри X ду ақида дида мешавад. Чанде аз донишмандони ватаний ва хориҷӣ ақида доранд, ки ғазал дар асри X ҳамчун жанри мустакил вучуд надошт ва зимни рушди адабиёт ғазал аз ҷанбаи қасида зухур кард ва гуфтан мумкин аст, ки бунёди андешаи мазкур ба донишманди машхури ҳинд Шиблии Нӯъмонӣ рафта мерасад. Мо мушаххасан ҳаминро таъкид карданӣ ҳастем, ки албатта, таъсири мутакобилаи жанрҳои адабӣ амри вοкей бошанд ҳам, ин ақида сустбунёд аст, зеро мо дар ягон навъи қасоиди адабӣ сӯзу гудозро намебинем, ҳатто дар қасоиди маросӣ, ки ғолибан дар вафоти шоҳон гуфта шудаанд. Вале дар ғазал сӯзу гудоз мавзӯи меҳварии он аст. Ҳосса дар ғазали орифона, ки бар сидқ бунёди ҳастӣ дорад. Аз ин рӯ, ана ҳамин сидқ эҷодкори онро шӯҳрати оламгир бахшид, зеро дур аз риё ва зохир-парастӣ аст. Дар сурудани ин навъи ишқ Абдуллоҳи Аңсорӣ, Абулмаҷд Маҷдуд ибни Одам Ҳаким Саноии Ғазнавӣ, Фариуддин Аттори Нишопурӣ, Авҳадии Марғӣ, Ҷалолуддини Балҳӣ, Ғаҳрудини Ироқӣ басо нақши меҳварӣ доранд.

Ақидаи дигар аст, ки мавҷудияти ғазалро дар адабиёти асри X дар аҳди Сомониён дар эҷодиёти Рӯдакӣ дониста, ибораи «ғазали Рӯдакивор»-ро коргирифтаанд, комилан саҳҳ ва дақиқу мушаххас аст, зеро худи Рӯдакӣ борҳо истилоҳи ғазалро истифода кардааст. Аз тарафи дигар, муосирони ў низ вожаи ғазалро ба маънни жанри лирикии адабӣ ба кор бурдаанд, ки ягон навъи шубҳа дар ин ҷода бοқӣ намемонад. Чунончи, ифодаҳои «андар ғазали хеш ниҳон ҳоҳам гаштан» (Имораи Марвазӣ), «Забонам аз ғазалу мадҳи бандагон-ш насуд» (Рӯдакӣ), «Мутрибо, он ғазали нағзи диловез биёр» (Фарруҳӣ), «Аз дилоромиву нармӣ чун ғазалҳои Шаҳид» (Фарруҳӣ) ё худ ифодаҳои «ғазали Рӯдакивор» (Унсурӣ), «Ғазалгӯ», «тирози ғазал» (Хоқонӣ), «Мадҳи Масъуду ғазалҳои Муиззиро ҳалқ» (Сайид Ҳасани Ғазнавӣ), «... мутриб ғазале гӯяд тар» (Муиззӣ) ва гайра аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар асрҳои X ва XI ғазал жанри комили адабии мустакил буда, оммавӣ шудааст ва ҳатто адабон назокати сабкӣ, бардоштҳои мазмуну мундариҷавӣ, муҳтассоти шаклӣ ва зиёда аз ин ҳама тарҷеҳи ҳунарӣ ва афзалияти эҷодии ҳамкасбони худро медонистаанд ва ба ин падидаҳо ишораҳои ҷолиб кардаанд. Ин шораҳо бо манзури танҳо ҷид(д) аст, на ҳичову сухрият ва ҳазлу танз! Бинобар ин, метавон гуфт, ки андешаи олимони адабиётшинос, ки мавҷудияти ғазали истилоҳиро дар асри X ва мушаххасан аз осори Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ медонанд, ба назари мо саҳҳ аст.

Аз тарафи дигар, ғазали ирфонӣ, ки маҳсули нимаи дуюми асри XI аст, он якбора зухур накардааст, балки дар заминай ғазали заминӣ-ишиқии инсонӣ зухур кардааст, ки дар асри XII эҷоди он вусъат пайдо намудааст. Ба ин маънӣ, профессор Бадриддин Мақсадов хеле хуб баҳс ба миён оварда менависад: «Як аср пеш аз Ироқӣ шоироне чун Саноии Ғазнавӣ (вафоташ 1150 м.), Анварӣ (вафоташ 1197 м.), Хоқонӣ (вафоташ 1199 м.), Захири Форёбӣ (вафоташ 1201 м.), Аттори Нишопурӣ (вафоташ 1220 м.), Камолуддини Исмоили Исфаҳонӣ (вафоташ

1238 м.) ва дигарон ба ғазалсарой пардохта буданд. Ин ҳукм аз он ҳам тасдиқ мешавад, ки як ҷузъи асосии девони шуарои мазкур ғазал мебошад» [2, с.238].

Тибки қазовати сарчашмаҳои адабию таърихӣ ва тасдиқи муҳаққиқон, асри XII асри тиллоии адабиёт ва хосса асри қасида аст. «Чунбиши нави адабии давраи ғазнавиҳои охир, – менависад Садрӣ Саъдиеv, – сар шуд, ки оғози он бо барқарор шудани оромии мамлакат дар замони султон Иброҳим алоқаманд аст. Ин ҷунбиш низ мисли муҳити адабии нимаи аввали асри XI Ғазнин бисёр шоирони маъруфро ба майдон овард» [1, с.10].

Дар адабиётшиноси андешаест, ки ғазал аслан маҳсули садаи VI ҳичрӣ (асри XII мелодӣ) аст. Гӯё ғазал дар ин аҳд қасидаро шикаст дода ба ҷойи он баромадааст. Ин андеша, чунон ки қаблан ишора шуд, аз Шиблии Нӯъмонӣ оғоз мешавад, ки ў ба ин маънӣ менависад: «Мо дар собиқ мукаррар гуфтем, ки шоирий дар Эрон аз қасида оғоз шуда ва низ ғазал дар ибтидо аз ҷӯши табъ таровиш нашуда, балки барои такмили соири ақсоми шеър ба вучуд омадааст, чи гуфтани ашъори ишқӣ дар ибтиди қасида ҷузви дастур буд ва ин қисматро вақте алоҳида карданд, ғазал гардид ва гӯё аз дарахти қасида қаламчае гирифта ҷудогона онро нишонданд» [6, с.38].

Тақрибан ҳамин гуна андешаи шабех дар тадқиқоти Сируси Шамисо манзур мегардад, ки ин муҳаққик низ истиқолли ғазалро дар замони Сомониён зери шубҳа қарор дода, ғазалро ҷузъе аз қасида дониста зуҳури онро ба садаи шашуми ҳичрӣ мансуб медонад, ки мо дар ин бора қаблан баҳс кардем.

МО феълан ҳаминро гуфтани ҳастем, ки муҳаққиқон жанрҳоро бидуни равандҳои сиёсӣ-таърихӣ ва берун аз рушди форматсияҳои ҷамъиятӣ-иқтисодӣ ба таҳлил гирифтаанд. Асри XII ҳеч гоҳ асри заволи қасида набуд ва нест, балки охирин асри тиллоии қасида аст, зеро маҳз дар ҳамин аср паямбари эҷоди бадев дар қасида зуҳур мекунад, ки ў Авҳадуддин Анварии Абевардӣ аст. Аз тарафи дигар, инҳитоту инқизози қасида ба ғазал бо манзури мухтассоти жанрӣ ҳеч муҳолифате надорад. Чун дар асри XIII истилои муғулҳо шурӯъ шуд ва дар қаламравҳои истилошуда шоҳи сазовор намонд, қасоиди мадҳӣ аз даҳон афтид. Чун ғаму анҷӯҳ, талвосаи ҷон, ки дар иртибот ба ҳамлаи муғулҳои ваҳшӣ пеш омада буд, ҳаҷру фирӯқ, сӯзу гудоз, нолаву фарӯд боло гирифт, ин унсурҳои ғамангези ҳаёти инсон созгори дарунмояи ғазаланд ва аз ин рӯ, ғазал рушд кард.

Ҳадаф мунтаҳо ҳичрон ва беш аз он авзои нобасомони давр буда, ибораи «сурати бечон» аз дasti қас наомадани кореро низ ифода мекунад. Алорағми андешаи Сируси Шамисо профессор Бадриддин Максудов бисёр хуб менависад, ки: «Ғазал яке аз қадимтарин ашколи жанрии гиной буда, аз замонҳои кӯҳан дар назми форсӣ мавқеъ дошт ва дар имтиоди замонҳо дар иртиботи қавӣ бо вазъи иҷтимоиву фарҳангӣ ва адабӣ зинаҳои такомул паймуда то замони Ироқӣ расид» [2, с.236]. Профессор Шиблии Нӯъмонӣ рушди ғазалро дар иртибот бо болоравии тасаввуғу ирфон тавъам медонад ва менависад, ки: «Дар Эрон чун то муддате ҳисси силаҳшӯరӣ ва тамоюлоти размӣ ва ҷангӣ дар ниҳояти шиддат ҷараён дошт, лизо таърихи тараққии ғазал аз тасаввуғ шурӯъ мешавад. Алоқаву иртиботи тасаввуғ бештар ба воридоту ҷазабот аст ва аввал абҷадеро, ки дар ин дабистон таълим медиҳанд, ҳамоно абҷади ишқу муҳабbat мебошад,

---

агар чи тасаввуф дар огози қарни савум ибтидо шуда, лекин қарни панчум асри тиллои он шумурда мешавад ва ҳамин аср ҳам шурӯйи тараққии газал аст» [6, с.40]. Ба назари академик А. М. Мирзоев қазовати Шиблии Нўймонӣ пуртаззод буда, бо се далел навокиси ақоиди Шиблии Нўймонӣ нишон дода мешавад. Аз тарафи дигар, А. М. Мирзоев ҷонибдори андешаҳои Нотил Парвизи Хонларӣ буда, қазовати ўро бо чунин далел сахех медонад: «Тадқиқотчии вазни газал Парвизи Хонларӣ тамоман дуруст мегӯяд, ки то охирҳои асри панчи ҳичрӣ (асри XI) шоире, ки ихтисоси худро газалсарой қарор дода бошад, наметавон ёфт. Ба назари мо, агар ин дъявии Нотил Парвизи Хонлариро сахех шуморем, ба ҷуз ҳамоса (маснавиҳои ҳамосӣ) адибе, ки ин ё он жанри адабиро ихтисоси асосии эҷоди хеш медониста бошад, нест. Вале анвои адабӣ ҳаст! Аз тарафи дигар, паямбари васф (қасида) Анварии Абевардӣ аст, вале Унсурӣ – аввалин маликушшуарои расмӣ, Фарруҳӣ, Манучехрӣ маҳз тавассути қасидасарой қасби иштиҳор кардаанд?! Ҳол он ки нахустин қасоиди комилро устод Рӯдакӣ таълиф кардааст. Пас, исботи мавҷудияти анвои адабии ҷудогона ва зуҳуру ташаккули он қонуниятҳои адабии дигар дорад.

Инчунин қаблан низ таъкид кардем, ки газал ҳамчун истилоҳ дар довариҳои шоиронай асри X дида мешавад.

Чунончи: «Забонам аз газалу мадҳи бандагон-ш насуд» (Рӯдакӣ), «Андар газали хеш ниҳон ҳоҳам гаштан» (Имора) ва гайра, ки ҳадафи эҷодкорон мутлақо ба ҷуз ҷоизи ифодагари жанри адабӣ чизи дигаре нест!

Бояд гуфт, ки газали орифона дар нимаи дуюми асри XI ва аввали асри XII зуҳур кард, ки маншаъҳо ва бунёдгоҳи он ҳамоно газали ишқии заминӣ ё чи хеле ки маъруф аст, газали ишқии мармuz буд. Бунёдгузори газали ирфонӣ бидуни шубҳа ҳазрати Абдулмажид Маҷдуд ибни Одам Саноии Фазнавӣ аст, вале то ӯ дигарон газалҳои тасаввуфӣ гуфтаанд.

Дар давовини шуарои нимаи дуюми асри XI ва аввали асри XII ва умуман асри шашуми ҳичрӣ жанри газал то андозае мароҳили камолот паймудааст. Агар ба девонҳои шуарои ин садаҳо назар карда шавад, мавқеи навъи адабии мӯътабартарини шеърӣ – газал, ба қавли Шайх Озарии Тӯсӣ дар «Ҷавохир-ул-асрор»:

Аз фунуни шеър фанни беҳтарин омад газал,

Чун накӯрӯён, ки дар сурат беҳанд az ҷинси инс [2, с.237].

чунин манзур мегардад.

Саноии Фазнавӣ – 405 газал, Абдулвосеи Ҷабалӣ – 150 газал, Имоди Шахриёрий – 39 газал, Абулфарачи Рунӣ – 54 газал, Амир Муиззӣ – 60 газал, Адиг Собири Тирмизӣ – 67 газал, Авҳадуддин Анварии Абевардӣ – 303 газал, Афзалуддин Бадил Ҳоқонии Шарвонӣ – 456 газал, Муҷируддини Байлақонӣ – 102 газал, Фариуддини Аттори Нишопурӣ – 873 газал, Низомии Ганҷавӣ – 192 газал, Асируддини Аҳсикатӣ – 211 газал, Камолуддин Исмоил – 160 газал, Ҷамолуддин Муҳаммад – 173 газал, Рашиди Ватвот – 10 газал, Захири Форёбӣ – 4 газал, Аҳмади Ҷомӣ – 484 газал гуфтаанд.

Барои амиқравӣ ба масоили мавриди назар ба газалиёти чанде аз шуарои асрҳои XI (нимаи дуюм) ва XII рӯ оварда, намунаҳо зикр ҳоҳем кард:

Қатрони Табрезӣ:

---

Эй дил, туро бигуфтам, к-аз ошиқй ҳазар кун,  
Бигзор некүвонро в-аз меҳрашон гузар кун.  
Чун рүйи хуб бинй, дида фарозй ҳам нех,  
Чун тири шиқ борад, шарму хирад сипар кун.  
Ҳар гоми ошиқиро сад гуна дарду ранч аст,  
Гар эминит бояд, аз ошиқй ҳазар кун.  
Фармони ман набурдй, фарчоми худ наџустй,  
Пиндоиштй, ки гүям ҳар соате батар кун.  
Нокоми ман бирафтй дар доми шиқ мондй,  
Чун аст рүзгорат, моро яке хабар кун.  
Акнун ба сабр кардан, н-ояд мурод ҳосил,  
З-ин чора боз монй, рав чораи дигар кун [5, c.177].

Ғазали мазкур бидуни тахаллус буда, муқаффову мураддаф аст ва зubaхрайн буда, танини гуворо дорад ва комилан мұхтавой панду андарзй касб кардааст.

Ё худ ғазале аз Азраки Ҳиравй:

Дүш то рүзи фарох он санами танғдахон,  
Лаби чун лола ҳаме дошт зи май лоласитон.  
Нофаҳо дошт аз ў хона пур аз мушки сиёҳ,  
Богҳо дошт аз ў диди пур аз сарви равон.  
Рухи ў лоласитон буду сари зулфаки ў,  
Зангиён дошт ситон хуфта бар он лоласитон.  
Гоҳ пайваста ҳамегуфт газалҳои сабук,  
Гоҳ оҳиста ҳамехўрд қадаҳҳои гарон.  
Даҳани кўчаки ў дидам ҳангоми сухан,  
К-аз зарифй дили ман голиядон кард гумон.  
Гуфтам ин голиядон чист? Бихандид бутам,  
Ки ҳаме голиядон боз надонй зи даҳон [5, с.206].

Ғазали мазкур ишқй буда, намуди зоҳирй ва амалҳои маҳбуба басо нодир васф карда мешавад. Ғазал муқаффост, мураддаф нест ва байти тахаллус низ надорад. Вале бисёр марғубу шево ва хушоҳант аст, зеро дар баҳри рамал эчод шудааст. Барои боз ҳам мушаххастар намудани қонуниятҳои рушду таҳаввули жанри ғазал ва муҳтассоти жанрии он метавон аз бисёр шуарои асрҳои XI-XII намунаҳо зикр намуд. Чунончи, ғазале аз Муиззӣ:

Он зулф нигар бар он бару дўш,  
В-он ҳатти сияҳ бар он бандогӯши.  
Ҳар ду шуда пеши моҳу хуршиед,  
Монандай ҳочибон сияҳпӯши.  
Бе гармиву бе фурӯги оташ,  
Чун анбару мушк дўш бар дўш.  
Он дода ба ошиқон гаму дард,  
В-ин бурда зи оқилон дилу ҳуши.  
Сунбулхату лоларух нигорест,  
Он моҳи суманбари гулогӯши.  
Аз сунбули ўст нӯши ман заҳр,  
В-аз лолаи ўст заҳри ман нӯши.

---

*Гүянд, ки ёд қун мар ўро,  
В-андар гами ў мабош хомӯши.  
Гўям, ки ба ҳилла чун кунам ёд,  
Онро, ки накардаам фаромӯши [5, с.244].*

ва ғайра.

Аз намунаҳои фавқуззикри газалиёти шуарои даврони мавриди назар маълум мегардад, ки газал тӯли мавҷудияти худ (аз асри X) рушду таҳаввулот (асрҳои XI-XII) ва сайри таърихии худ қонуниятҳои хоси адабӣ-эҷодиро тай намуда, мароҳили камолот паймудааст. Тӯли зуҳуру ташаккул ва рушду таҳаввулоти жанрии ин навъи адабӣ мо тағиরоту пешомадҳо ва ғановатҳои бешумори дарунмоягиву шаклии онро мушоҳида менамоем, ки басо муҳим ва арзишманд аст. Фаразан, таносуби образҳои лирикӣ ошиқ ва маъшуқаро гирен, ҷолибияти дарунмояни жанр бештар ошкор мешавад. Чунончи дар асри X дар лирикай ишқӣ: дар рубойӣ, тағаззули қасоид, муқаттаот ошиқ бештар ҳоким, амрфармо, танноз, гаюр аст, маҳбуба амрбардор, таҳаммулпазир, фурӯтан аст. Ҳатто барои висол саъӣ дорад («Омад бари ман, кӣ? Ёр. Кай? Вақти сахар» - Рӯдакӣ), («Пешам омад бомдодон он нигорин аз қадӯҳ» - Рӯдакӣ), вале дар газал баръакс:

*Биё, инак нигаҳ қун Рӯдакиро,  
Агар бечон равон ҳоҳӣ танеро [4, с. 25].*

Ба андешаи мо, газал ҳатто дар аҳди зуҳур низ бо афзалияти мақоми маҳбуба шакл гирифтааст. Вале андаке баъдтар тағириоти ҷиддӣ пеш омад ва ин, албатта, ба рушди қасида саҳт вобаста мебошад.

Ошиқ афзалиятро комилан ба даст гирифт ва маҳбуба собиру таҳаммулпазир шуд («Накашам нози турӯву надихам дил ба ту ман» -Манучехрӣ), («Гуфтам, ки биё, ваъдаи дӯшина биёр, В-арна бихурӯшам аз ту акнун чу ҳазор» - Фарруҳӣ) ва ғайра. Ин ҳолат ғолибан хоси адабиёти нимаи аввали садаи XI аст ва дигар ба ҳамешагӣ дар таърихи адабиёт хоса дар газал маҳбуба ҳоким аст ва афзалиятро аз даст намедиҳад. Ба назари мо, ин ду сабаб дорад: аввалан, зуҳури газали ирфонӣ, ки қашфиёти адабӣ-эҷодӣ дар эҷоди бадеъ ва хосса дар газалсароӣ аст. Сониян, авзои сиёсӣ-таърихии замон ва хосса истилои зардгуstoni муғул, ки онҳо танҳо дар зоҳир ба инсон монанд буданду ҳалос!

Аз ин рӯ, ин печидагии таърих танҳо дардағзову сўзоғар буд ва ин падида созгори табиати жанри газал аст. Муҳим он аст, ки дар асри XII низ шоире, ки танҳо газалро пешаи эҷодии хеш қарор дода бошад, ҳанӯз дида намешавад. Чун эҷодкорони газал хеле ва хеле зиёд шудаанд, пас қиёси ҳунари эҷодии онҳо зарур ва арзишманд мебошад.

Адабиёти форс-тоҷик пеш аз ҳама дар марказҳои адабӣ, ҳавзаҳо ва ё доираҳои адабӣ ташаккул ёфтааст, ки он таъриҳан хеле қадима ва ҳатто густурдаю серпаҳност. Доираҳои адабӣ, пеш аз ҳама, маҳсули шаҳрҳо ва мушахасан пойтаҳти давлатҳо, сулолаҳои таъриҳӣ буда, бештар қувваҳои адабӣ-эҷодиро муттаҳид менамуданд.

Агар дар ҳусуси марказҳои адабии қадим, мисли замони Ҳаҳоманишиҳо (558-330 то мелод), Ашкониён (250 то мелод – 224 м.), Сомониён ( 224 м. – 651 м.) ва қувваҳои эҷодии онҳо иттилооти нисбатан парешон бошад, пас аз замони

Сомониён ба баъд бо тамоми ҷузъиёт иқтидори ҳавзаҳои адабӣ-эчодӣ дар ҳар давру замон мавриди омӯзиши адабиётшиносону забономӯзон ва таърихшиносону мусташириқин қарор дода шудааст. Ин ҳам мусаллам аст, ки дар асри X – доираи адабии муктадир, ки ба адабиёту забони тоҷикӣ, ба сабки нави адабӣ бунёд гузаштааст, доираи адабии Бухорост, ки сарчашмаҳо то сесад нафар қувваҳои адабии қаламрави онро ёдовар шудаанд. Пас аз барҳам ҳӯрдани давлати Сомониён соли 999, ба ҷойи як давлат (Сомониён), якбора ду давлат – ду доираи нави адабӣ ба вучуд омад: доираи адабии Қарохониҳо, ки маркази он аввал Нишопур ва баъд Бухоро буда, дигаре ҳавзаи адабии Фазнавиҳо, ки маркази он шаҳри Фазнин мебошад.

Умуман нимаи дуюми асри XI боз ду давлати дигари туркнажод ба арсаи таърихи омад, ки яке аз онҳо мансуб ба сулолаи Салҷуқиён (1040-1190) марказаш Балх ва дигаре Хоразмшоҳиён (1097-1220), ки пойтаҳти он шаҳри Урганҷ буд. Албатта, зуҳури ин давлатҳои туркнажод авзои сиёсии Мовароуннаҳру Ҳурисонро хеле тағиیر дод ва беш аз он ба ҳолати илму фарҳанг, иқтисодиёту иҷтимиоёт зарбаҳои миёншикан зад ва доираҳои адабию ҳунари суханварӣ низ аз ин равандҳои пешомада бетаъсир намонданд.

*Калидвозсаҳо: таърихи адабиёт, инқишифи назму наср, газал, рушиди жанри газал, Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ, шиқи илоҳӣ*

#### *Пайнавишт:*

1. *Абдуллоев, А., Саъдиев, С. Адабиёти форсу тоҷик дар нимаи дуюми асри XI ва аввали асри XII / А. Абдуллоев, С. Саъдиев. –Душанбе, 1986.*
2. *Мақсудов, Б. Ҷустуҷӯ дар аҳвол ва осори Ироқӣ /Б. Мақсадов. –Душанбе, 2009. - 555с.*
3. *Мирзоев, А. Рӯдакӣ ва инқишифи газал дар асрҳои X-XV // А. Мирзоев. Сездаҳ мақола. –Душанбе, 1977.*
4. *Рӯдакӣ, Абӯабдуллоҳ. Девон Бо саъӣ ва эҳтимоми К. Рустам. –Олмотӣ, 2007. - 254 с.*
5. *Сафо, Забекхуллоҳ. Таърихи адабиёт дар Эрон ва дар қаламрави забони форсӣ. Аз миёнаи қарни V то оғози қарни VII ҳичрӣ /З. Сафо. -Техрон, 1388. -720 с.*
6. *Шиблии Нӯъмонӣ Шеърулаҷам. Тарҷумаи Саид Муҳаммадтақӣ Фахри Доии Гелонӣ /Ш. Нӯъмонӣ. –Техрон, –1336. –Ч.5: 196с.*

#### *Reference Literature*

1. *Abdulloev S., Sadiyev A. Tajik-Persian Literature of the second Half of the XI-th up to the Beginning of the XII-th Centuries. –Dushanbe, 1986.*
2. *Maksudov B. In Quest of Iroki's Facts of Life and Creation. –Dushanbe, 2009. -555pp.*
3. *Mirzoyev A. Rudaki and the Development of Gazelle in the X-th – XV-th Centuries. Thirteen articles. –Dushanbe, 1977.*
4. *Rudaki Abdullokh. Divan under the editorship of K.Rustam. –Almaty, 2007. -254pp.*
5. *Safo, Zabekhullok. The History of Literature in Iran and other Persian-Speaking Countries. Since the Middle of the V-th up to the Beginning of the VII-th Centuries of Hijra. –Tehran, 1388. -720pp.*
6. *Shibli Numon. Poetry of Adjam Translated by Sayid Mukhammadtaki. Fahri Doii Geloni. –Tehron. -1336. –V.5. -196pp.*

---

### *Развитие газели в литературе XII века*

**Ключевые слова:** история литературы, развитие поэзии и прозы, распространение персидско-таджикского языка, жанр газели, представители таджикско-персидской литературы, Абуабдулло Рудаки, духовная любовь

XII век считается особой эпохой в истории литературы, так как: в данный период расширилась сфера распространения персидско-таджикского языка и литературы, возникли литературные группы и центры в Хорасане и Мавераннахре. Продолжалось развитие поэзии и прозы. Одним из признаков совершенствования персидско-таджикской поэзии XII века считается дальнейшее развитие жанра газели. В данной статье автором рассматриваются факторы появления, формирования и развития жанра газели, и автор на основе изучения исторических материалов уточняет тот факт, что жанр газели является детищем X века –периода Саманидов и его основателем является основоположник персидско-таджикской литературы Абуабдулло Рудаки.

### *Development of Gazelle in the Literature of the XII-th Century*

**Key words:** history of literature, development of poetry and prose, diffusion of Persian-Tajik language, gazelle genre, representatives of Tajik-Persian literature, Abuabdullo Rudaki, spiritual love

The XII-th century is considered as a special epoch in the history of literature, as in this period the sphere of the Tajik-Persian language diffusion extended, new literature groups and centers arose in Khorasan and Maverannahr. The development of prose and poetry continued. Further development of gazelle genre is looked upon as one of the tokens of perfection in reference to the Persian-Tajik poetry of the XII-th century. The author of the article canvasses the factors connected with the genre in question, its birth, formation and development; proceeding from historic materials the author specifies the fact that gazelle was engendered in the X-th century –i.e. in the epoch of the Samanides and its founder is Rudaki.

**Роҷеъ ба муаллиф:**

Ширинов Наджмудин Асомадинович, аспиранти кафедраи таърихи адабиёти тоҷики фахултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе), e-mail: [maorif2013@mail.ru](mailto:maorif2013@mail.ru)

**Сведения об авторе:**

Ширинов Наджмудин Асомадинович, аспирант кафедры истории литературы факультета таджикской филологии Таджикского национального университета (Республика Таджикистан, г. Душанбе), e-mail: [maorif2013@mail.ru](mailto:maorif2013@mail.ru)

**Information about the author:**

Shirinov Nadjmudin Asomadinovich, post-graduate student of the department of the history of literature under the Faculty of Tajik philology of the Tajik National University (Tajikistan Republic, Dushanbe), e-mail: [maorif2013@mail.ru](mailto:maorif2013@mail.ru)